

**МУҲТАВО ВА ШЕВАИ НИГОРИШИ
МАҚОМОТИ БАДЕУЗЗАМОНИ
ҲАМАДОНӢ**

Рашидова Дилафруз Абдуқаомовна, н.и.ф.,
дотсенти кафедраи забони англисии
факултети забонҳои шарқӣ МДТ «ДДХ ба
номи акад.Б.Гафуров» (Тоҷикистон, Хӯҷанд)

**СОДЕРЖАНИЕ И МАНЕРА
НАПИСАНИЯ МАКАМАТ
БАДИУЗЗАМАНА ҲАМАДАНИ**

**CONTENT AND WRITING STYLE OF
BADEUZZAMON HAMADANI'S MAQOMAT**

Рашидова Дилафруз Абдуқаомовна, к.ф.н.,
доцент кафедры английского языка факультета
восточных языков ГОУ «ХГУ имени акад. Б.
Гафурова» (Таджикистан, Худжанд)

**Rashidova Dilafruz Abduqayumzoda, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of English Language, Faculty of Oriental Languages, SEI «KhSU named after acad. B. Gafurov» (Tajikistan, Khujand),
E-mail: dilafruz.kayumzoda@mail.ru,**

Калидвоҷаҳо: Бадеъуззамони Ҳамадонӣ, адаби тавоно, муҳақиқон ва мутарҷимони мақомот, Абулфатҳи Искандарӣ.

Маълум аст, ки мавзуоти мақомоти Бадеъуззамони Ҳамадонӣ хеле ҷолиб буда, он бо услуби хос оғарида шудааст, ки ин адаби барҷаста ва мубтакир, дар масири мақоманависӣ ба ҳадде, ҳудуди муайянро муқаррар намудааст. Қайд карда мешавад, ки мавзуи мақомот танҳо шомили гадой нест, балки Абулфатҳи Искандарӣ дар либоси мухталифе зоҳир мешавад ва аз масоили гуногуне чун адаби тавоно сухан мегӯяд ва бо баёни шева ва соҳири худ, ҳар лаҳза дар ҷалби динор ва дирҳам ҳиллаҳои дигаре ба кор мебандад. Ҳамин тавр, санъати волоӣ танзардозӣ, бадеҳасозӣ, тамсилофаринӣ ва саҷъи бетакаллуф дар қалом ва мавҷудияти ҳама ин дар мақомоти Бадеъуззамон аст, ки муҳақиқон ва мутарҷимони мақомоти ў ин асарро бемисл медонанд. Бад-ин сабаб тарҷумаи он, агар ҳарчанд дақиқона ва бо як ҳунари воло сурат гирад, танҳо ҳиссаҳои аз онро мунтақил мекунад. Ҳол он ки Ҳарирӣ бузургтарин мақоманавис пас аз Бадеъуззамон, дучори такаллуф шуд ва дар интиқоди иҷтимоӣ ҳам ба пояи Бадеъуззамон нарасидааст.

Ключевые слова: Бадууззамон Ҳамадани, могущественный писатель, учёные и переводчики макомов, Абуль-Фатх аль-Искандари.

Известно, что темы макама Бадиуздзамана Ҳамадани очень интересны, и они созданы в уникальном стиле, которым этот выдающийся и новаторский писатель установил определенный предел на пути написания макамов. Отмечается, что тема макама включает в себя не только попрошайничество, но Абу-ль-Фатхи Искандари появляется в разных обличьях и говорит о различных вопросах как могущественный писатель, и своим стилем и магией он использует разные трюки каждый момент, чтобы привлечь динары и дирхамы. Таким образом, высокое искусство иронии, сатиры, образности и незамысловатой страсти в словах и наличие всего этого в макаме Бадиуздзамана таково, что исследователи и переводчики его макама считают это произведение непревзойденным. По этой причине его перевод, даже если он выполнен точно и с высоким уровнем мастерства, передает только его части. В то время как Ҳарирӣ, величайший писатель макомов после Бадууззамона, подвергся негативной реакции и не достиг уровня Бадууззамона в социальной критике.

Keywords: Badu'uzzamon Hamadani, powerful writer, scholars and translators of maqoms, Abul-Fath al-Iskandari.

It is known that the themes of Badi'uzzaman Hamadani's maqamat are very interesting, and they are created in a unique style, which this outstanding and innovative writer has set a certain limit in the path of maqam writing. It is noted that the theme of the maqam does not only include begging, but Abu'l-Fathi Iskandari appears in various guises and speaks about various issues as a powerful writer, and with

his style and magic, he uses different tricks every moment to attract dinars and dirhams. Thus, the high art of irony, satire, imagery and uncomplicated passion in words and the presence of all this in Badi'uzzaman's maqam is such that researchers and translators of his maqam consider this work to be unparalleled. For this reason, its translation, even if done accurately and with a high level of skill, only conveys parts of it. While Hariri, the greatest maqom writer after Badu'uzzamon, was subjected to a backlash and did not reach Badu'uzzamon's level in social criticism.

Мавзуоти мақомоти Бадеъуззамони Ҳамадонӣ хеле ҷолиб буда, он бо услуби хос оғарида шудааст, ки ин адаби барҷаста ва мубтакир, дар масири мақоманависӣ ба ҳадде, ҳудуди муайянро муқаррар намудааст. Мақомоти Бадеъуззамон қитаоти насрин мусаҷҷаъ ва маснуест, ки дар он ҳодиса ё латифаҳо дар бораи қаҳрамоне бо номи Абулфатҳи Искандарӣ, аз қавли шахси мавхуме бо номи Исо ибн Ҳишом ривоят мешавад.

Дар қисми зиёди мақомоти Бадеъуззамон ду симо тасвир ёфтааст:

Абулфатҳи Искандарӣ – қаҳрамони асосӣ ва Исо ибни Ҳишом – ноқил, ки амал, қалом ва мочароҳои қаҳрамони мақомаро нақл мекунад. Дар аксари мақомот Исо ибни Ҳишом ҳамчун шоҳид инъикос ёфтааст. Дар баязе аз он фаъол («Бағдодия», «Асадия», «Начимия»). Ҳар ду ин шахсият бофтаи ҳаёлии нависанде буда, саргузашт ва қиссаҳои онҳо дар мақомаҳои гуногун ҷанбаҳои муҳталифи ҳаёти иҷтимоии аспри X-ро ба зуҳур меоваранд.

Симиои асосии мақомоти Бадеъуззамон, ки Ҳамадониро шуҳратманд намуд, қиммати бадеии онро муайян намудааст, ин симиои Абулфатҳи Искандарӣ мебошад, ки ўзодаи шаҳри Александрия (Искандария) буд [7, с.326].

Ровии мақомоти Бадеъуззамон марде мебошад, ки бисёр сафар мекунад ва тоҷир аст. Е шаҳсе аст, ки бо роҳи ҳиллаву найранг бо рӯзгори саҳти ҳеш мубориза мебарад. Қаҳрамони мақома дорои хирад ва фарҳангги воло буда, маҳорати баланде дар шеъргӯй дорад ва ба ҳавзаи душвортарин чун баҳсҳои луғавӣ, нақд ва адаб ворид мешавад ва дар айни эътиමод ба илм ва Ҷаъфи ҳеш пирӯзманд аз он берун меояд [11, с.14]. Дар ҳеч муборизоте шикаст намехӯрд ва ҳеч ҳилла ва баҳонаеро ба кор набаста раҳо мешавад. Дарси зиндагӣ гирифта, ҳамзамон ширинӣ ва талхии онро ҷашидааст. Ҳадафаш, дар ин рӯзгори бешафқат ба анвои гуногун гадой варзидан буда, барои расидан ба ин максуд шеваҳои муҳталифро меозмуд.

Абулфатҳ дар бисёр мақомот: («Қаризия», «Балхия», «Шеърия») ҷавон, дар баязе мақомот қӯҳансол («Сичистония», «Васия») тасвир шудааст. Зоҳирان ўна қадбаланд ва на паст, ҷаҳонни соғу бегубор ва риши сиёҳи ғуллӣ дорад. Абулфатҳ намояндаи табақаи гадоҳо буда, дар мақомаҳои зиёде ҳамчун гадои оддӣ, ки бар хилоғи дигар гадоҳо бо ҳушзабонии маҳсус гадой мекард, тасвир шудааст. Е ҳар ҷо ба ранге дармеояд ва дар тарики қасби рӯзӣ ё моландӯзӣ ҳиллаҳо ва шеваҳо ба кор мебарад [11, с.29]. Ин қаҳрамон гоҳ ҳатибе аст, ки бар сари мардум гавҳари сухан нисор мекунад ва гоҳ найрангбозе аст, ки ба корҳои шигифтангез ва мазҳака рӯй оварда, бо макр ва дурӯғ, мардумро масҳури ҳеш месозад, мардум низ шефтаи ўз шудаанд ва ўро дӯст медоранд.

Аммо сабаби даст задани ин шахсияти оқил, хирадманд ва доно ба ин корро рӯзгор ва замонай ўз медонанд. Рӯзгоре, ки ба сабаби қадрошиносии мардум ва нодуруст будани низоми иҷтимоӣ, онҳо қодир ба таъмини маоши ҳуд нестанд ва ногузиранд, ки роҳи дуздӣ ва гадоиро пеша созанд [6, с.44].

Ин қаҳрамон ғолибан дар аввали мақома зикр мешавад ва танҳо мақомаи «Иблисия» аст, ки Абулфатҳи Искандарӣ дар охири он ошкор шудааст. Вай дар ҳама мақомот нақшеро, ки бар уҳда дорад иҷро мекунад ва фақат мақомаи «Фелония», «Ноҳидия» ва «Бағдодия» аст, ки дар ин се мақома асаре аз ўзида намешавад [7, с.326].

Ҳамаи мақомаҳо бо сабки ҳоси ўз, вазъияти иҷтимоии аспри ўро мучассам мекунанд. Ва он асре аст, ки фасод, табоҳӣ, риё ва макру ҳилла ба он роҳ ёфтааст ва мардум барои ба даст овардани сарватҳо аз роҳи ҳалол ё ҳаром баҳри василаҳое даст мезаданд ва аз ҳеч чиз ҳуддорӣ намекарданд. Ҳамадонӣ монанди як равоншиносӣ забардаст ва ҳушӯр ақидаҳои идеология ва ҳусусиятҳои фикрии мардуми аспри ҳудро ташрҳ мекунад ва бо ибороти адабии ҳазломез ва бисёр латиф табақаи навқиса ва сарватмандони моли мардумхӯрро бепарвоёна ҳаҷв мекунад.

Вай бо устодӣ ва маҳорати баланд ба васфи мушкилот, дардҳо ва ранҷҳои ҷомеаи замони ҳуд пардохтааст, ё дар барҳе мақомоти ҳуд ба шӯҳӣ рӯй меоварад, ки албатта дар ин навъ мақомот низ ҳамон зебони зоҳирӣ қаломро ба ҳадди матлуб риоят кардааст [12, с. 9].

Дар достонҳои ўз рӯҳи найранг ва афсун мавҷ мезанад. Гоҳе ҳонандаро ба ҳанда вомедорад, гоҳе ўро ба ҳашм меорад. Масалан дар мақомаи «Исфаҳония» мумкин нест, ки қас пас аз ҳондани он аз суханони соҳтаву қалбакии Абулфатҳи Искандарӣ, ки намуна ва фарди фиребгари он аср дар қасби моли ҳаром аст, дар ҳайрат нашавад ва аз табақаҳое, ки ба номи

дини ислом ба халқ фиребе мепардозанд ва ҳар рӯз ба унвоне дўкон боз мекунанд, ҳашмгин нагардад.

Аз Бадеуззамон ҳудуди панҷоҳу ду мақома бар чой мондааст, ки бештари мақомоти вай аз назари маъно, мавзӯъ ва ағроз бо яқдигар тафовут доранд ва мақомоташ ба ҳеч вачҳе бо яқдигар шабоҳате надоранд. Зимни таҳлил ва тақсимбандии мавзуоти мақомот маълум гашт, ки Бадеуззамон, дар маҷмуъ ҳудуди шаш мақомаи худро дар мадҳи Ҳалаф ибни Аҳмад амири Сиистон навиштааст. Мустафо Шакъа низ мавзуи асосии ин мақомаҳоро («Наҷмия», «Ҳалафия», «Мулукия») мадҳ медонад: «Бадеуззамон шаш мақомаро ба номи Ҳалаф ибни Аҳмад тасниф карда, ба эшон тақдим намудааст» [7, с.325].

Дар мақомаи аввалин Абулфатҳи Искандарӣ савдогари сарватманд мебошад, дар баъзе дигар мақомаҳо (мақомаи «Балхия», «Исфаҳония» ва ғ.) марди точири сайёҳ аст. Ё дар мақомаи «Сосония» раиси ҷамоати гадоён буда, дар мақомаи «Ҳамрия» марде зоҳид ва порсост, ки имоми ҷамоати мардум дар намоз мебошад. Онҳоро аз нӯшиданӣ шароб ва содир намудани гуноҳҳо манъ мекунад. Дар мақомаи «Қазвиия» ў дар кисвати ҷангҷӯён ва муҷоҳидон зоҳир мешавад, ва ҳамаро ба муҷоҳидат даъват мекунад. Дар мақомаи «Ҳузвиия» мутриби майхона, мақомаи «Басрия» ҳамчун бекорҷии ишратпараст, мақомаи «Сиҷистония» ва «Ваъзия» воизи олицаноб мебошад. Дар мақомаи «Васия» ў як точири кӯҳнакор аст, ки фарзанди навраси ҳешро оини кор меомӯзад ва як ҳасисе ба маънои том тасвир шудааст. Дар мақомаи «Қирдия» (маймун) ромкунандай маймунҳо, дар мақомаи «Мусилия» фиребгаре аст, ки даъвои тавони мурдаро зинда кардан мекунад ва гӯё аз балоҳои бузург пешгири соҳта метавонад. Дар мақомаҳои «Ҳизрия», «Армания» ва «Асвадия» ў қаллоби моҳир тасвир шудааст. Дар баъзе мақомот ў устоди назм ва адибу мунаққиди боистеъдод мебошад. Дар мақомаҳои дигар «Маҷоъия» ва «Ноҳидия» қашшоқи оворагарде аст, ки тамоми молу мулки худро барбод додааст ва ҷизе барои ҳаридани ҳӯрок надорад. Ҳамин муҳолифии қаҳрамони асосӣ, ба муаллиф имкон додааст, ки мавзуъҳои мақомотро гуногун созад.

Алиризо Заковатии Қарогузлӯ дар китоби худ менависад, ки «...Бадеуззамон дар мақомот, аз он чи дар воқеият айнӣ ҳаст сухан мегӯяд, на аз он чи бояд бошад» [5, с.11]. Бо инъикоси муаммоҳои воқеӣ ва тасвири ҳаёти ҳақиқии даврон дар мақомот, Бадеуззамон гӯё дар пардаҳои намоишӣ, гӯшаҳои зишт ва маҳкум шудани ҷомеаро аз назари ҳонанд мегузаронад. Ва кораш бе он ки ҷанбаи мавъиза ва насиҳат дошта бошад, ифшогарона ва огоҳқунанда аст. Мақомаҳои ў тоҷе фарогири воқеият дар аҳлоқ ва ҳусусияти рафтари замонаш ҳастанд, ки дар саҳнаорӣ бо қаҳрамонҳои мақомаҳояш, гоҳ дар сухани онҳо дарҷ мешавад. Чунон ки дар мақомаи «Динория» аз мусталаҳот ва ҳатто дашномҳои фориг миёни авбошон ва гадоёни он замон истифода кардааст. Дар мақомаи «Рассофия» аз осори дунёи дуздон парда мебардорад [1, с.35].

Дар мақомоти Бадеуззамон ҳазл низ мушоҳида мешавад ва ҳамин амр мӯъчиб мегардад, ки мақомот дар дили мардум мақбули воқеъ шавад ва ба ҷумлаҳои мусаҷҷаъ ва қалимаҳои ғарib ҳонандаро дилгир насолад. Мақомаи «Музирия» яке аз беҳтарин намунаи ин гуна мақомот мебошад, ки руҳияи фукоҳӣ ва зариф дорад.

Дар боби вачҳи тасмия ва номгузории мақомоти Бадеуззамон бояд мутазакир шуд, ки мавзуи мақома дар назди ў як мавзуи воҳид ва маҳдуд нест. Ҳарчанд бештари мақомоти вай дар доираи масоиле ҳамчун гадой давр мезанад, аммо дар боби мақомоташ саъиे намудааст, ки матлаби гадоии қаҳрамони ҳаёлияш Абулфатҳи Искандариро ба унвони муҳталиф матраҳ созад. Ба ҳамин далел бархе мақомоташро ба номи шаҳрҳо ва билоди хос номгузорӣ кардааст. Шояд ин сабаб гашта бошад, ки Бадеуззамонро нақшпардозӣ зиндагии қарни ҷаҳоруми ҳичрӣ донистаанд [6, с.68], зеро ҳаводиси достонҳояш аксаран дар муҳитҳои мутамаддини шаҳрӣ ва дар навоҳии бузурги исломӣ ва эронӣ аз ҷумла Балх, Сиистон, Куға, Озорбойҷон, Ҷурҷон, Исфаҳон, Ихвоз, Бағదод, Басра, Буҳоро, Қазвін, Мусил, Шероз, Ҳулвон, Шом, Мароға, Нишопур ва Сорӣ гузаштааст, ки дар бисёрии онҳо вазъи майшӣ ва ҳолати иҷтимоии он даврон ба таври муфассал тасвир шудааст.

Ҳамчунин Бадеуззамон мақомоташро ба номи ҳайвоне, ки онро тавсиф мекунад (мақомаи «Асадия») ё ба номи ҳӯроке (мақомаи «Мазирия») номгузорӣ намудааст [1, с.23]. Баъзан ў мақомаро ба номи мавзуе, ки аз он баҳс мекунад меномад. Монанди «Ваъзия», ки аз

панду андарз сухан мегүяд ва ё мақомаи «Қаризия», ки аз шеър баҳс мекунад. Ё мақомаи «Иблисия», ки бо Иблис беиртибот намебошад ва ҳам мақомаи «Мулукия», ки шомили мадҳи Халифа ибн Аҳмад амири Систон аст.

Ҳамин тариқ мавзуи мақомот танҳо шомили гадой нест, балки Абулфатхи Искандарӣ дар либоси мухталифе зоҳир мешавад ва аз масоили гуногуне чун адиби тавоно сухан мегүяд ва бо баёни шева ва сохири худ, ҳар лаҳза дар ҷалби динор ва дирҳам ҳиллаҳои дигаре ба кор мебандад. Мустафо Шакъа дар китоби худ мавзуоти мақомоти Бадеуззамонро тақсимбандӣ намудааст ва сенздаҳ мақомоти ўро, истисно ва берун аз мавзуи гадой медонад. Ин мақомаҳо: мақомаи «Felonia», «Axvazия», «Maziria», «Moristonia», «Va'zizia», «Iroqia», «Rassofiya», «Magzalija», «Xulvoniya», «Ilmia», «She'ria», «Hamria» ва «Bishriya» мебошанд [7, с.315].

Мақомот ҷанбаи таълимӣ низ дорад. Масалан мақомаҳои «Asadiah», «Ҳамадония» ва «Felonia» беҳтарин мақомаҳо мебошанд, ки метавонанд дар тарбияи адиб ва шогирди навкор саҳмгузор бошанд. Зоро, дар мақомаи «Asadiah» аз маҳорати баланди суханорӣ ва луғатпардозӣ, ки Бадеуззамон зимни васфи шер ва асп намудааст, хеле муассиркунанда мебошад. Ҳамчунин мақомаи «Axvazия» ва «Va'zizia» ду мақомаҳои ҳастанд, ки бисёре аз мавоиз ва масоили диниро дар бар мегиранд ва барои таҳзib ва некӯ гаштани ахлоқи онҳо муфид мебошанд.

Шоҳкории Ҳамадонӣ мақомаи «Maziria» аст, ки онро метавон муфассалтарин ва зеботарин кори Бадеуззамон шуморид. Дар ин мақома Бадеуззамон зиндагии бозориён ва табакаи мутавассити шаҳрнишинони он асрро бо ҷузъиёти хона, либос, кӯча, ҳамсар, гулом, дег, нон ва об ба тавсиф кашида, ҳамроҳи ташрехи руҳиёти онон аз молпарастӣ, баҳилӣ, бераҳмӣ, тарзи муомила, ақл, маош ва зиндагии мӯътадили онҳоро таҳлил намудааст. Қозӣ Ҳамиддудини Балҳӣ, беҳтарин мақоманавис ба забони форсӣ низ ин мақомаро беҳтарин кори Бадеуззамон ташхис дода, як тарҷумаи иқтибосӣ аз он мақомаро устодона таҳти унвони мақомаи «Сикбочия» падид овардааст [2, с.333].

Бадеуззамон дар бархе аз мақомоташ ҳамчун мақомаи «Симрия» ба зиндагии гузаштагон нигоҳ мекунад ва дар мавриди шахсе бо номи Муҳаммад ибн Исҳоқ Симрий сухбат менамояд [7, с.370].

Дар бархе дигар аз мақомоташ ҳамчун мақомаи «Baғdodiyah» ба масоили замон ва давраи ҳудаш пардохтааст, ки метавон аз вазъу ҳол ва ҳодисаҳои Бағдоди он рӯз, иттилоъ ҳосил намуд.

Дар мақомаи «Niшопuriyah», матлабе нуҳуфтааст, ки танҳо баёнгари зулми қозӣ нест, балки шарҳи ҳоли қасоне аст, ки амволи мардумро ба ботил меҳӯранд ва амволи ятимон, заифон ва факиронро бидуни ҳеч гуна эҳсос гуноҳе фурӯ бурда, аз худ мекунанд. Масалан дар ин мақома бар забони Исо ибни Ҳишом бароямон нақл кардааст, ки дар рӯзи ҷумъа дар Нишопур будам ва дар намози ҷамоат ҳозир шудам ва шахсеро дидам, ки барои қазоват ва доварӣ назди қасе рафт, ки либоси қазоват пӯшида буд ва дар ҷавоби суоли ин кист? Ба ў гуфт: (Ин қурак ва ҳашарот оғате аст, ки фақат либоси паҳми ятимонро меҳӯрад ва малаҳе аст, ки фақат бар гаштаи ҳаром меафтад [11, с.87].

Мақомаи «Иблисия» марбурт ба достони Иблис (шайтон) аст, ровии мақома Исо ибни Ҳишом бо Иблис дар водие аз водиҳои Ҷин рӯ ба рӯ мешаванд. Он ҳам замоне, ки вай шатрашро (подаи уштурон) гум мекунад ва ба дунболи он меравад то ба водии сарсабз мерасад, ки дар он ҷо рӯдҳо, гулҳо ва дараҳтони зиёде аст. Ё дар он ҷо шайхоро мебинад, ки нишастааст ва ба ў (Исо ибни Ҳишом) салом мекунад ва амр ба нишастани вай менамояд ва аз ў мепурсад: «Оё ту ҷизе аз ашъори араб медонӣ?! Ҳишом мегӯяд: Бале ва аз ашъори Имроулқайс, Лабид ва Тарфа аబёте меҳонад. Иблис ҳам қасидае аз ашъори машҳури Ҷарир барояш иншод мекунад. Исо ибни Ҳишом аз тасаллuti Иблис (Шайх) бар қасида шигифтзада мешавад [12, с.127].

Ҳамчунин Бадеуззамон мақомаҳо дар боби ташвиқ ба илмомӯйӣ дорад ва он мақомаи «Илмия» аст, ки дар ин мақома, ба баррасии роҳҳои саҳти илмомӯзву донишандӯйӣ ва равищҳои ҳифзи дарс, фаҳмиши он сухан гуфтааст.

Ақидаҳое аст ки, мақомаҳоро Бадеуззамон барои шогирдони хеш дар поёни дарс қироат мекард ва ҳам онҳоро ба унвони дарсҳои масоили луғавӣ ва адабӣ ба шогирдон таълим медодааст [1, с.48].

Муҳақиқи муосири араб Мустафо Шакъа дар бобати услуби нигориши мақомоти Бадеуззамон якчанд омилҳои асосиро мутазаккир шудааст. Дар услуби мақоманависии Бадеъуззамон ихтилоф дида намешавад. Гоҳо ихтилофи назарҳои ўро дидан мумкин аст, ки ин ҳам ба сабаби муҳтавои мавзуъ рӯй додааст. Равиши ҳос, фикри барҷаста ва маъниҳои писандро дар равиши ҷӯдии мақомоти ў дидан мумкин аст. Бадеъуззамон ҳамеша мекӯшад, ки аз мавзуъ ҳориҷ нашавад то фикри хато ба миён наояд, ё мавзуъ муҳтавои хешро аз даст надиҳад.

а) Аввалин падидае, ки дар услуби мақомот мулхиза мекунем, истифодаи фаровони муаллиф аз шеър аст. Ё барои тақвияти афкори хеш аз ашъори шоирон иқтибос мегирифт, ё бевосита худ шеър мебофт. Ягон мақомае вучуд надорад, ки аз панҷ байт камтар шеър надошта бошад. Дар баъзе мақомаҳояш чунон зиёд шеърро истифода бурдааст, ки ҳатто аз 20 байт ҳам тачовуз мекунад. Бештарини ин ашъор бо як ҳадаф ва бинобар як муносабат зикр гардидаанд.

б) Бадеъуззамон дар мақомоти хеш насрро бо назм комил месоҳт ё баръакс назмро ба наср рангин менамуд.

в) Гоҳо Бадеъуззамон байни шеъру наср мувофиқате ба вучуд овардааст. Вақте як мақомаро чун назар меафканем, дар он ҳам назму ҳам насрро дар омехтагӣ бо ҳам хоҳем дид, ки дар тарзи навишт низ бо ҳам бисёр мувофиқ омадаанд. Чуноне мебинем, ки ў дар як мақомаи пандомӯзаш қасидаи дарозеро иншо намудааст ва онро ба маҷмуи байтҳо тақсимбандӣ соҳта, дар байни он абёт гуфторҳои насрриро низ ҷой намуда, боз онро бо шеърҳо ба камол расонидааст.

г) Ҳамчунонки Бадеъуззамон дар ашъори хеш шеъри мувофиқе барои иқтибос намеёфт, аз ашъори пешинагон иқтибос меовард, ҳамингуна ўз Қуръони карим ва ҳадиси шариф низ иқтибос мегирифт [7, с.348-349].

Чи хеле, ки зикр гардид дар мақомоти Бадеъуззамон назму наср дар ягонагии умумӣ оварда шудааст. Чоряки мақомаро порчаҳои назмӣ ташкил медиҳанд. Бисёри мақомот бо порчаҳои назмӣ, ки дар онҳо гардиши фалак мавзуи асосӣ буд, ҷамъбаст мешаванд.

Дар таркиби мақомаи Ҳамадонӣ, ҳусусан вобастагии байнҳамдигари таркиби мақомоти алоҳида аҳамияти қалон дорад. Дар маҷмуаи мақома мазмуни ягона вучуд надорад, пайдарпайии вакту фазо вайрон шуда, воқеаҳо дар замонҳои гуногун ва вилоятҳои гуногуни ҷаҳони мусулмонӣ мегузарад. Аммо бо роҳи ҳикоя намудан аз номи Исо ибни Ҳишом онҳо байни ҳам вобастагӣ пайдо мекунанд.

Нутқи айнан нақлшуда, қолабҳои қуҳнаи пайваст («ҷӣ ҳел буд? – Ё гуфт» ва диг.) имконият медиҳанд, ки вақт ва ҳусусиятҳои воқеаҳои тасвиришавандаро бе вайронкунии ҳаққонияти воқеа, хеле оссон ва табии иваз намояд.

Мақомот ровии ягона дошта, ҳамеша бо ин иборот оғоз мегардад: «Исо писари Ҳишом гуфт...». Дар охир бошад ҳар бор ровӣ ба нишонае Абулфатҳро мешиносад: «Исо писари Ҳишом гӯяд: он дирҳаме, ки ба дастам афтод додам, рӯй гардонд ва равон шуд, меҳостам ба ёд оварам, оё ўро мешиносам, ниҳоят ба нишон дандонҳои пешинаш бишиноҳтам ва гуфтам: ба Ҳудо ҳамон Искандарӣ аст, ки хурд рафта ва бузург бозомад, аз пасаш рафтам ва даст бар камараши кардам ва гуфтам ту Абулфатҳи ҳудмон нестӣ?» [6, с.61].

Матни мақомоти Бадеъуззамон дар бештар маврид кӯтоҳ буда, муҳтасар ва саршор аз санъатҳои адабӣ, лафзӣ ва маънавӣ мебошанд.

Форс Иброҳими Ҳарирӣ мұйтакид аст, ки ҳадафи Бадеъуззамон аз навиштани мақома нақли достон набуда, ў бо ин роҳ меҳоҳад маҳорати худро дар суханоронӣ, эҷоди қаломи зебо ва устодии худро дар санъати саҷъ нишон дихад: «Бадеъуззамон дар мақомот достон ва қиссаро ҳадафи асосӣ қарор намедиҳад, балки ў достонро баҳона қарор додааст, то ў василаи ибороти маснуъро ҳамроҳ бо ташбех, киноя, истиора ва зурубулмасал таҳrir кунад. Аз ҳамин чост, ки барои худ мавзуи муайяне дар назар нагирифта, атрофи мавзуоти муҳталиф сухан гуфтааст» [9, с.109].

Устод Шавқи Зайф низ ҳамин тавр ақида дорад: «Инчунин дар назар мерасад, ки шакли достонвори мақомот барои Бадеъуззамон ҳадаф ва мақсади аслий намебошад, балки достонро ҳамчун риштае дар назар гирифтааст, ки аз тариқи он метавонад сабкҳои саҷъӣ ва бадеъии худро чун дар гаронбаҳо канори яқдигар ба ришта қашида ва қаломи зеборо баён намояд» [4, с.62].

Форс Иброҳими Ҳарирӣ дар таърифи услуби нигориши мақомот бар он мұйтакид аст, ки: «Услуби мақомот иборат аз овардани саҷъ ва ибороте аст, ки хонандаро ба худ ҷалб кунад ва ўро дар истеъмоли луготи ғарib ва ашъор ва санои лафзӣ ва маънавӣ ба шигифт андозад». Чунонки мебинем Бадеъуззамон ҳар мақомаро достонвор миёни Исо ибн Ҳишом ва Абулфатҳи Искандарӣ иншо мекунад ва бар забони қаҳрамони достон, ки ҳамеша дар либоси адибе зоҳир мешавад, қалимоти мусаччаъ ва ибороти омехтаро ҷой медиҳад. Дар бобати истифодаи

мохирона аз лугот ва санъатҳои лафзӣ, ки ба пояи Бадеуззамон касе нарасидааст, боз ҳам суханони Форс Иброҳими Ҳариро меорем, ки зебо мегӯяд: «... саҷъҳои ўлатиф аст ва дар онҳо тақаллуғе дидо намешавад. Гӯё вай сайёди моҳире аст, ки қалимоти мутаносибро шикор мекунад ва ҳар якеро дар мавзуи муносиби худ менишонад. Пас барои Бадеуззамон таъбирае дар мақомот душвор ба назар намерасад ва қалимот аз назари вай маҳфӣ намешавад, балки алфоз аз ҳар тараф ба назди вай рӯй мекунанд, то ўмтобики майли худ онҳоро интиҳоб намояд ва ҳар гуна, ки меҳоҳад ба кор барад» [9, с.75].

Дигар ҳусусияти мақомот дар он аст, ки Бадеуззамон бо саҳнапардозӣ ва оғаридани муҳовароти мӯъҷаз ва мутаносиби байни ашҳоси қисса, чизи нав ва тозае бар адаб ворид соҳтааст. Ҳарчанд, ки қаҳрамон бо чанд ҳат тасвир шуда бошад ҳам, аз дигарон комилан фарқ мекард ва сарфи назар аз ағрози карикаутравор, мешавад гуфт, ки типеро муаррифи ва намояндагӣ мекунад. Абдураҳмон Ёғӣ муаллифи рисолаи «Раъи фил-мақомот» мӯътақид аст, ки метавон мақомотро бо ҷузъи корнамой ба сурати намоишномаҳои кӯтоҳ даровард. Зоро, дар аксари онҳо вахдати амал, макон, замон ва инҷунин вахдати қаҳрамон дар назар дошта ва риоя шудааст. «Интиҳоби ин ҷаҳорҷӯбаи намоиши, ба мақомот саллоҳияти онро додааст, ки ба сурати қитаоти намоиши фукоҳиёти кӯтоҳ дароянд, то он ҷо ки метавон мақомотро «масраҳия ал-Ҳамадонӣ» номид» [1, с.50].

Санъати волоӣ танзпардозӣ, бадеҳасозӣ, тамсилофаринӣ ва саҷъи бетакаллуғ дар қалом ва мавҷудияти ҳама ин дар мақомоти Бадеуззамон аст, ки муҳақиқон ва мутарҷимони мақомоти ў ин асарро бемисл медонанд. Бад-ин сабаб тарҷумаи он, агар ҳарчанд дақиқона ва бо як ҳунари воло сурат гирад, танҳо ҳиссаҳои аз онро мунтақил мекунад. Ҳол он ки Ҳарирӣ бузургтарин мақоманавис пас аз Бадеуззамон, дучори тақаллуғ шуд ва дар интиқоди иҷтимоӣ ҳам ба пояи Бадеуззамон нарасидааст.

Ва ин ҳама ширини алфоз, зебоӣ ва равонии таркибҳо, васфҳои дилчашп ва хушоянд, истиорот, ташбеҳот, киноёт, талмеҳот ва ҳама дар қанори ҳам боис шудааст, ки ин асари бадеъ ва арзанда таҳти унвони «Мақомоти Бадеуззамони Ҳамадонӣ» падид ояд.

Ба ҳар ҳол мақомоти Бадеуззамон аз беҳтарин осори адаби арабӣ ба шумор меравад. Заҳмат ва маҳоратеро, ки ин адиб дар таҳрири он ба кор бурдааст, ҳамеша мавриди таваҷҷуҳи донишмандон ва муҳақиқон мебошад.

АДАБИЁТ:

1. Абдураҳмон Ёғӣ. Раъи фил мақомот. Байрут, 1969. 410 с.
2. Баҳор, Муҳаммад Такӣ. Сабкшиносӣ ё татаввури насри форсӣ, ч. 1-2 Техрон. 415 с.
3. Ал-Ҳамавӣ, Шиҳобуддин Абиабдиллоҳ Ёқут. Муъҷам-ул-удабо – Иршод-ул-ариф фӣ маърифати-л-адиб. Таҳқиқ Эҳсон Аббос / Шиҳобуддин Абиабдиллоҳ Ёқут ал-Ҳамавӣ. - Байрут-Лубнон: Дор-ул-Фарби-л-исломӣ, ат-табъат-ул-уло, 1414/1993, адад-ул-аҷзоъ - 7. - 3541 с.)
4. Зайф, Шавқи. Таъриҳ ал- адаб ал-арабӣ. Ҷилди 4. Дор ал-маориф, 1996. 314 с.
5. Қарогузлу, Али Ризо Заковатӣ. Бадеуззамон Ҳамадонӣ ва мақомотнависӣ. Техрон: Иттилоот, 1364/1944. 218 С.
6. Морун Аббуд. Бадеуззамони Ҳамадонӣ. Миср: 1963. 230 с.
7. Мустафо аш-Шакъа. Бадеуззамон Ҳамадонӣ. ал-Қоҳира: Дор ал-мисрия ал-лубнония, 2003. 420 с.
8. Ас-Саолибӣ, Абдулмалик ибн Муҳаммад ибн Исмоил Абумансур. Ятимат-уд-даҳр фӣ маҳосин аҳли-л-аср. Таҳқиқ Муғид Муҳаммад Қумайҳа / Абдулмалик ибн Муҳаммад ибн Исмоил Абумансур ас-Саолибӣ. - Байрут-Лубнон: Дор-ул-Кутуби-л-илмия, ат-табъат-ул-уло, 1403/1983, адад-ул-аҷзоъ - 4, ал-ҷузъ 3. - 280 с.
9. Форс Иброҳими Ҳарирӣ. Мақоманависӣ дар адабиёти форсӣ ва таъсирни мақомоти арабӣ дар он. Техрон, 1346. 187 С.
- 10.Ҳатибӣ Ҳусайнӣ. Фанни наср дар адаби форсӣ. ч.1. Техрон: интишороти Заввор. 415 с.
- 11.Ҳамадонӣ, Бадеуззамони Мақомот. Абдуҳу, Шайх Муҳаммад, Байрут. 1973. 420 с.
- 12.Ҳамадонӣ, Бадеуззамони Мақомот. Тарҷумаи форсӣ аз Саид Ҳамиди Табибиён. Техрон, муассисаи интишороти Амири Кабир. 1387. 280 с.

REFERENCES:

1. Yaghi, A. (1969). Ra'y fil Maqamat [Opinion on the Maqamat]. Beirut. 410 p.
2. Bahar, M. T. (n.d.). Sabkshenasi ya Tatavvor-e Nasre Farsi [Stylistics or the Evolution of Persian Prose], Vol. 1-2. Tehran. 415 p.
3. Al-Hamawi, S. A. Y. (1993). Mu'jam al-Udaba' - Irshad al-Arib fi Ma'rifat al-Adib [Dictionary of Writers - Guidance of the Intelligent to the Knowledge of the Learned]. (E. Abbas, Ed.). Beirut-Lebanon: Dar al-Gharb al-Islami. (7 Vols., 3541 p.).

4. Zayf, S. (1996). Tarikh al-Adab al-Arabi [History of Arabic Literature]. Vol. 4. Dar al-Maarif. 314 p.
5. Qaragozlu, A. R. Z. (1985). Badi' al-Zaman Hamadani va Maqamatnavisi [Badi' al-Zaman Hamadani and Maqamat Writing]. Tehran: Ettela'at. 218 p.
6. Abbud, M. (1963). Badi' al-Zaman al-Hamadani. Egypt. 230 p.
7. Al-Shak'a, M. (2003). Badi' al-Zaman al-Hamadani. Cairo: Dar al-Misriyah al-Lubnaniyah. 420 p.
8. Al-Tha'alibi, A. M. (1983). Yatimat al-Dahr fi Mahasin Ahl al-'Asr [The Unique Pearl of the Age in the Beauties of the People of the Era]. (M. M. Qumayha, Ed.). Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. (Vol. 3, 280 p.).
9. Hariri, F. I. (1967). Maqamanavisi dar Adabiyat-e Farsi va Ta'sir-e Maqamat-e Arabi dar An [Maqamat Writing in Persian Literature and the Influence of Arabic Maqamat on It]. Tehran. 187 p.
10. Khatibi, H. (n.d.). Fann-e Nasr dar Adab-e Farsi [The Art of Prose in Persian Literature]. Vol. 1. Tehran: Entesharat-e Zavvar. 415 p.
11. Hamadani, B. (1973). Maqamat. (S. M. Abdurrahman, Ed.). Beirut. 420 p.
12. Hamadani, B. (2008). Maqamat (Persian translation by S. H. Tabibian). Tehran: Amir Kabir Publications. 280 p.